

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 04.11.2019 №198**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2295/1-1046	МД “Маркази миллии илмӣ пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Мухаррики дизелии барқдиханда	Адад	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2296/1-1047	Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии ВҚД ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизот техникӣ, мебел	Номгӯӣ	24	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2297/1-1048	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои дил”	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2298/1-1049	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои дил”	227-66-60	Хариди электронӣ	Либоси корӣ ва инвентари мулоим	Номгӯй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2299/1-1050	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои дил”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2300/1-1051	Агентии назорати маводи нашъаовари назди ПҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2301/1-1052	Агентии назорати маводи нашъаовари назди ПҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Аккумулятор	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2302/1-1053	Агентии назорати маводи нашъаовари назди ПҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯй	24	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2303/1-1054	Агентии назорати маводи нашъаовари назди ПҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Инвентари мулоим ва либоси расмӣ	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

2304/1-1055	Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯй	100	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2305/2-741	Маркази саломатии шаҳрии ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Инвентари мулоим	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2306/2-742	Кӯдакистони №113 “Аниса” ш. Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	45	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2307/2-743	Кӯдакистони №113 “Аниса” ш. Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	58	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2308/2-744	Кӯдакистони №113 “Аниса” ш. Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	45	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2309/2-745	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И.Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Гул бо тубак	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2310/2-746	Муассисаи ибтидоии шабонарӯзи таҳсилоти махсус	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2311/9-365	Раёсати тиббии ВҚД ҚТ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯй	124	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
479/11-42	Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ	227-66-04	Хариди электронӣ	Антивирус	Дона	335	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
493/17-222	МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯй	71	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
492/17-221	МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯй	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

**Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

